


АВВАЛДОИИ МАРДУМИ

Нашрияти Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	№19 (2846)	ПАНЧШАҢБЕ, 16 ФЕВРАЛИ СОЛИ 2012	Соли бисту дуоми нашр	Аз 1 январи соли 1991 чоп мешавад
---	------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------



Президент аз ҳамкорӣ бо Бонки Умумиҷаҳонӣ иҳзори қаноатмандӣ кард

14 феврالی соли 2012 Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон директори Бонки Умумиҷаҳонӣ оид ба стратегия ва амалиёт дар минтақаи Аврупо Теодор Алерс ва директори нави минтақавии ин бонк оид ба давлатҳои Осиёи Марказӣ Сароч Кумар Чаро ба хузур пазируфт.

Теодор Алерс дар оғози сӯҳбат директори нави минтақавии Бонки Умумиҷаҳонӣ оид ба давлатҳои Осиёи Марказӣ Сароч Кумар Чаро ба Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ намуд.

Машварати кории Сарвари давлат

13 феврالی соли 2012 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир ба рафти зимиғузариҳои, омодагӣ ба кишукори баҳорӣ ва вусъати ободонию созандагӣ машварати корӣ доир намуд.

Дар оғози машварат доир ба ин ва дигар мавзӯҳои мавриди таваҷҷуҳ ахбори Раиси шаҳри Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев, роҳбарони вазорату идораҳои давлатӣ ва дигар шахсон масъул шунда шуд. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон доир ба бартариф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар таъминоти барқ, тоза кардани роҳҳои мошингард аз барфу тарма ва нигоҳ доштани эътидол дар бозори истеъмолӣ ба масъули супоришҳои мушаххас дод. Таъкид гардид, ки омодагӣ ба кишукори баҳорӣ, кабудизоркунии муҳити зист ва корҳои ободонию созандагӣ бояд ҳамачониба вусъат дода шаванд.

Барқияи табриқии Эмомалӣ Раҳмон ба Гурбонгули Бердимӯхаммедов

13 феврالی соли 2012 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Чаноби Гурбонгули Бердимӯхаммедов ба муносибати пирӯзиш дар интиҳоботи Президенти Туркменистон барқияи табриқотӣ ирсол намуд, ки дар он чунин омадааст:

«Мухтарам Гурбонгули Малӣкулович!
Ба муносибати пирӯзиш компилят дар интиҳоботи навбатии Президенти Туркменистони дӯст табриқоту тахннати самимонатаринамро бо сурури зӣёд ба Шумо ирсол мекорам.
Ба ин мансаби олий аз нав интиҳоб шудани Шумо боз як далаили сиёсати устуворонаи Шуморо васеъ дастгирӣ намудани халқи бародари Туркменистон мешавад, ки мақсад аз он рушди минбаъдаи кишвар ва баланд бардоштани сатҳи неқувватии халқи он аст.
Аминан, ки муносибатҳои имрӯзаи дӯстӣ ва ҳамкорию бисёрҷонибани миёни кишварҳои мо на фақат ба нафъи ҳар ду давлат хизмат мекунанд, балки омилҳои муҳими сулҳу суботи минтақа мешаванд.
Мо Шуморо ба ҳайси ҷонибдори собитқадामी рушди маҳз чунин муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистону Туркменистон шинохта, омодаем, ки барои рушди минбаъдаи ин муносибатҳо ба нафъи халқоҷоям яққо ба Шумо ҳамани чораҳои заруриро бинем.»

Қонун - меҳвари фаёолият

Тадбирҳои судмандро амалӣ менамоянд

Комиссияҳои доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияи вилояти Суғд дар маҳаллаҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку дехот бо мақсади таъмини иҷрои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими аъёна ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» фаёолияти хешро роҳандозӣ намудаанд.

Мушоҳидаҳои муаллифони сатроҳо ва мулоқотҳои эшон бо аҳолии ноҳияи Ашт муро ба хулоса овард, ки дар ин самт ҷамоатҳои шаҳраку дехоти ин ноҳия кори зӣёд анҷом додаанд.

Бори танзими аъёна ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро рӯя на кардааст. Дар натиҷа санадҳои лозимӣ тартиб дода шуд ва Н. Холмирозов бо қарори суди ноҳия бо модади 474 қисми 1 ҷарима шуд.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими аъёна ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» доир намудани «амри маъруф» барин табдирҳои динӣ хангоми гузаронидани тӯйи ақди никоҳ маъмул мешавад. Ӯ, аниқтараш, дар ин қонун гуфта мешавад: «Маросимҳои мавлудҳои ва амри маъруф таъхир дар масъудҳои гузаронда мешаванд».

Соқини шаҳраки Шайдон Абдуллоев Одинаматов, ки худ тақводор аст, қарор кардааст, ки тӯйи хонадоршавиш бо «амри маъруф» гузарад. Қорманди масъули баҳши динии ноҳия Хушнуд Мамадуллоев дар ҳузурӣ масъули танзими расму оинҳои шаҳраки Шайдон Б. Қосимов, сарҳати ноҳия М. Чамолӣдинов ва бародару хоҳари Абдуллоев Одинаматов доир намудани тӯйи домодию арӯсиро дар чорқурӯбаи қонун тавсия додааст.

Шояд шаҳраванд А. Одинаматов ба чунин пешниҳод қонеъ нашуда, ба рӯзномаи ин қонун вилот шикоят бурда бошад, ки санаи 12 сентябри соли 2011 дар сомонан «Тоҷ ною» мақолае пайдо шуд бо номи «Ҷиндорнонро ба

тӯят хабар нақун». Муаллифи мақола Чамед Маъруф нигоштааст, ки гӯё «як тан аз соқини шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашт Одинаматов Абдуллоев бо навиштигани номаи сарқудони шикоятӣ ба Президентӣ кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилоти Суғд - Қохир Расулзода нисбати амалии ғайриқонунии ҳуқуқматлорони маҳаллӣ эътироз кардааст... Ин ҳам дар ҳолат, ки мақсади аризаи шикоятӣ номаи барқароркунии тӯйи хонадоршавиш, амри маъруфӣ расму оинҳои динӣ ва динӣ гузаронад».

Мутаассифона, ҳам рӯзномаи инро ва ҳам шахси шикоятбарда то ҳол шояд наменданд, ки ақун ҳам гуна ҷорабинҳои расмию миллӣ динӣ дар кишварамон дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими аъёна ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» доир карда мешавад. Гузашта аз ин, дар ин мақола муаллиф сар то по дурӯғу газоф бофтааст. Масалан, аз қабилӣ «дар тӯят риндорнонро хабар мақун».

Аҷибин қор дар он аст, ки худ соқини баҳо А. Одинаматов аз ҷониби худаш навишта шудани чунин номаро рад мекунад. Дар ин бора дар дасти мо баёноти худӣ ӯ, хоҳараш Умеда ва бародараш Абдулвалӣ мавҷуданд. Гузашта аз ин, баёноти масъули танзими расму оинҳои дехот ва имомхатибӣ ноҳияи шаҳраки Шайдон Одинаматов ба мулоқот масъулини мо ба ҷузъ дастуру тавсияҳо дар бобати дар чорқурӯбаи қонун гузаронидани тӯйи чини дигаре нагуфтаанд. Мутаассифона, ин мақола

дурӯғин ҷандест, ки дар ноҳия ва берун аз он гапу харфҳои зиёдеро ба вучуд овардааст - бо таассуф иҳзор менамояд Садриддин Маназиров.

Мудирӣ баҳш оид ба қорҳои дин дар бобати барқароркунии толибонҳо, ки дар қорҳои қорҳои инсонии қорҳои кишвар ғайрирасмӣ таъмин менамоянд, гуфт, ки қорҳои фаҳмондадиҳӣ бо волидони онҳо ба роҳ монда шудааст. Холо 15 нафари онҳо ба Ватан баргаштанд, бо 3 нафар боқимондаи онҳо қор бурда мешавад. Бо онҳо, ки ба Ватан баргаштанд, вохӯриҳо доир гардид, онди ҷобачоқунишон чорҳо андишида шуд. Аз 15 нафар баргаштагон боз 3 нафарашон (ду нафар ба Донишгоҳи исломӣ ва як нафар ба Донишгоҳи иқтисодии шаҳри Қуми Ҷумҳурии Иеломии Эрон) барои идомаи таҳсил баргаштанд.

Моҳи августӣ соли гузашта дар назди баҳш оид ба қорҳои дин машварат бо иштироки ҳамани сармутахассисони қор бо дини ҷамоатҳо оид ба масъалаҳои иди саиди Фитр, ободонӣ, ҷашни сазовори 20-солагини Истиклолияти давлатии Тоҷикистон ва сатҳи гузоштан дар гуногунин пахта барқурор гардид.

Ҳамчунон соли гузашта, сармутахассис шӯба оид ба қорҳои дини Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоти Суғд Мазбӯт Воҳидов барои баррасии мақтуби шикоятӣ, ки аз номи соқини қӯча ба номи М. Қарабоев 27, шаҳраки Шайдон Масолиев Абдуллоев ва «Ари имдодӣ» 29 нафар соқинони ноҳия ба номи Президентӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ирсол гашта буд, ба

ноҳия омада, бо шаҳраванд Т. Масолиев оиди тӯйи арӯсону домоди фарзанд шӯбат намуд. Дар хатми мақола Тухтасун Масолиев иброз намуд, ки ягон хел даъво надорад.

Аз тарафи баҳш ҳамкорӣ бо Шӯрои улумони динии ноҳия вусъат меёбад. Мо мекӯшем, ки дар таълиму тарбияи насли наврас, ҳидоят намудани онҳо барои андӯхтани донишҳои дунявӣ, тарбияи ғфтан дар рӯҳини меҳнатдӯстӣ, поквичдонӣ, нағаравидан ба ҳар гуна хизру ҳаракатҳои номатлуби зидди давлатию ҷамъиятӣ сахмгӯро бошем.

Соли 2011 дар инсонии Ашт 2291 маърақа барқурор гардид, ки аз онҳо хатнасур - 213 алақ, хатнасури хайриявӣ - 11 алақ, тӯйи домодию арӯсӣ - 1339 алақ, маросими ҷил-421 алақ ва сол - 318 алақро тақсим мекард. Дар ин давра 1681 алақад ақди никоҳи давлатӣ ба қайд гирифта шудааст. Харҷоти умумӣ дар соли 2011-ум 9 млн. 15 ҳазору 500 сомониро тақсим дода, сол аз сол камхарч гузаронидани маърақаҳо ба ҷашм мерасад.

Дар худди ноҳия 216 комиссияи доимии ҷамъиятӣ ва 9 комиссияи доимии маҳаллӣ дар дехоти ноҳия фаёолият мекоранд.

Комиссияи доимии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва баҳш оид ба қорҳои динии ноҳия қӯшнӣ ба харҷ доданд, ки минбаъд рафти тарбияи иҷрои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими аъёна ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ»-ро аз мадди назар дур намонда, барои иҷрои талаботи ин қонунҳо чораву табдирҳои зарури андишанд.

Абдулҷабр МУРОДОВ,
Ҳусеини НАЗРУЛЛО,
«Сади мардум»

(Илмоа аз сах. 1)

Ҳаҷми истеҳсоли галла ба ҳар сари аҳоли бо ҳисоби миёна дар давлатҳои ИДМ дар соли 2009-ум 699 килоро ташкил додаст...

Баробар ба ин дастовардо, дар миқёси давлатҳои ИДМ сатҳи пасти ҳосилнокии аскарӣ маҳсулоти асосӣ, дар муқоиса бо давлатҳои алоҳидаи Аврупою Амрико ва Осиё, ба назар мерасад...

майдони заминҳои корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳо дар ҷумҳурӣ 7,4 миллион гектарро ташкил менамояд...

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, дар кишвари мо бо сабаби воқеаҳои таъминот, вази ҳеле нопуғвори таъминот бо озуқаворӣ ҳукмфармо гардид...

сари аҳоли дар ҷои охири буда, аз қисме аз ин давлатҳо ба маротиба қаймо мебошад.

Дар шароити Тоҷикистон омилҳои асосии амнияти озуқаворӣ ин рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, Ҳастанд зиёда маъсалаҳои ҷиғиле, ки садди рушди устувори комплекси агросаноатӣ ва омилҳои ноамниҳои озуқаворӣ гардидаанд.

- самаранок набудани ниҳои таъминоти давлатии бозори захираҳо, бозори озуқаворӣ ва потенсиали озуқаистеҳсолкунии комплекси агросаноатӣ;

- самаранок истифодаи на-шудани захираҳои истеҳсоли, корношоямӣ ва фарсадугии озуқаворӣ асосии истеҳсоли, нора-сонии техникаи кишоварзӣ ва ни-зоими номуқамали кишгардону ҷорабинҳои беҳқунии сифати ҳосилхезии заминҳо дар миқёси мамлакат;

- сӯст будани ҷараёни ҷорӣ кардани дастовардҳои илму тех-ника дар комплекси агросаноатӣ, технологияи номуқамали истеҳсолот ва рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ;

ҳануз маъсалаи мушқило ҳассоси таъсири амикрон ба ақсарият, ҳуҷраи ба камбизоатон, аст. Камбизоатӣ ва таъминот набудан бо озуқаворӣ ба ҳам хеле зич алоқамандан ва доираи агросаноатӣ ташкил медиҳад.

Аз ҷониби давлат дастгирӣ кардан ва ба қоркарди маҳсулоти кишоварзӣ чалб намудани ҷомеаи соҳибкорони кишвар манфиати бештар дорад.

Дар шароити кунунӣ ҷиҳати рушди соҳибкорони хурду ми-ёна ва калон дар самти афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гизоии рақобатпазир бо маҳсулоти истеҳсоли ғориҷӣ, картошка - 1,5 маротиба, орди навяи яқум - 2,4 маротиба, гӯшти ғор - 2,6 маротиба, моҳии заида ва биринҷ - 2,9 маротиба, шакар - 3,3 маротиба, сабзӣ - 3,4 маротиба, бехиёб - 4,6 маротиба.

Ҳалли мушқило масоили амнияти озуқаворӣ барои кишва-

ба вучуд овардани ҷойҳои кори иловатӣ ва зиёдашудани маҳсулоти худӣ дар бозори истеҳмоли, зарур-ист ва ба гуфти Иқболи Лоҳурий хатто Худованд.

Ба он миллат сарқаре падорад, Ки деҳқонаш барои дисарон кишт.

Дар шароити кунунӣ ҷиҳати рушди соҳибкорони хурду ми-ёна ва калон дар самти афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гизоии рақобатпазир бо маҳсулоти истеҳсоли ғориҷӣ, ки ҳаҷми онҳо вобаста ба ҷаҳонишавии иқтисод ва ҷаҳонишавии иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумлаи пеш аз Ҳама ба Ташиқоти Умумиҷаҳони Саъдо бар бозори истеҳмоли дохилии мо беғумон зиёд хоҳад шуд, амалисозии

метавонад ҳам ба шакли табиқӣ ва ҳам ба шакли арзишӣ пайдо гардад. Аз ҷумла нокифоягии истеҳсолот бо сабабҳои табиқӣ дар кишварҳои асосии маҳсулотистеҳсолкунандагон намуни маҳсулот метавонад зуд таъсири амиқи худро ба нархи маҳсулот расонад.

Дар шароити мунтазам афзудани воридот ва вобастагии бозори дохилии озуқаворӣ мамлакат муҳити мусоиди таъминоти маҳсулотро таъмин кардааст.

Бо орденҳои Ленин, Сигораи Сурх, медалҳои «Барои меҳнати шоён», «Барои мудоифои Кавказ», «Барои галаба бар Германия дар Ҷанги Бузурги Ватани солҳои 1941-1945» мукофотида шудааст.

Вакилони халқ 1938-2010
ДАЪВАТИ ПАНЧУМ 1959 - 1963

Вакил аз ҳамаи интихоботи Нов №254, ноҳияи Нов



НУРИДДИНОВ Шаҳобидин Вакил аз ҳамаи интихоботи Нов №254, ноҳияи Нов

Соли 1923 дар деҳаи Шаҳраки ноҳияи Исфаҳа таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои агротехникии колхоз, муаллим, раиси колхоз, мудири шӯъбаи мактаби маъмури, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, котиби яқуми Кумитани ҳизби коммунисти ноҳияи Нов кор кардааст.

Соли 1923 дар деҳаи Ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1923 дар деҳаи Ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Вакил аз ҳамаи интихоботи Инқиррон №255, ноҳияи Нов




КАРИМОВ Ҳомид Вакил аз ҳамаи интихоботи Инқиррон №255, ноҳияи Нов

Соли 1923 дар деҳаи Ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1923 дар деҳаи Ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1923 дар деҳаи Ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Вакил аз ҳамаи интихоботи Мичурин №256, ноҳияи Нов



ХОШИМОВА Махфират Вакил аз ҳамаи интихоботи Мичурин №256, ноҳияи Нов

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Вакил аз ҳамаи интихоботи Курбат №257, ноҳияи Нов



ХАКИМОВ Чумабой Вакил аз ҳамаи интихоботи Курбат №257, ноҳияи Нов

Соли 1909 дар деҳаи Куркати ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1909 дар деҳаи Куркати ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1909 дар деҳаи Куркати ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Вакил аз ҳамаи интихоботи Октеппа №258, ноҳияи Нов




НАЗАРОВА Марҳамат Вакил аз ҳамаи интихоботи Октеппа №258, ноҳияи Нов

Соли 1934 дар деҳаи Октеппаи ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1934 дар деҳаи Октеппаи ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1934 дар деҳаи Октеппаи ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Вакил аз ҳамаи интихоботи Комсомол №259, шаҳри Панҷакент




МУЪМИНОВА Латофат Вакил аз ҳамаи интихоботи Комсомол №259, шаҳри Панҷакент

Соли 1929 дар шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1929 дар шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1929 дар шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Вакил аз ҳамаи интихоботи Панҷакент №260, шаҳри Панҷакент




БОЗОРБОВЕВА Марям Вакил аз ҳамаи интихоботи Панҷакент №260, шаҳри Панҷакент

Соли 1917 дар шаҳри Казалинскии ҶШС Қазоқистон таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1917 дар шаҳри Казалинскии ҶШС Қазоқистон таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Вакил аз ҳамаи интихоботи Суҷина №262, шаҳри Панҷакент



ТУРСОНОВА Раҳимбобо Вакил аз ҳамаи интихоботи Суҷина №262, шаҳри Панҷакент

Соли 1917 дар ноҳияи Хучанд таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1917 дар ноҳияи Хучанд таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Амнияти озуқаворӣ – афзалияти сиёсати иқтимоию иқтисодӣ

давлатҳо ба монанди Аргентина ва Белия ба 93,5 ва дар Нидерландия ба 92,9 сентнер баробар мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охири зиёдашудани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ мушоҳида шуда бошад ҳам, ин нишондиҳанда нисбат ба қисми зиёди давлатҳои ИДМ хеле паст аст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охири зиёдашудани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ мушоҳида шуда бошад ҳам, ин нишондиҳанда нисбат ба қисми зиёди давлатҳои ИДМ хеле паст аст.

Оми асосии истеҳсолкунандаи маҳсулоти асосии озуқаворӣ замин мебошад, ки аз масоҳат, сифат ва дараҷаи ҳосилхезии он ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба ҳар сари аҳоли вобастагии зиёд дорад.

агросаноатии кишвар, сатҳи вобастагии бозори истеҳмоли дохили аз бурун кам не, балки зиёдтар шуда, ҳаҷми арзиши воридоти озуқаворӣ аз ҳиссаи ёридомасти бахши кишоварзӣ-истеҳсолкунандаи маводи гизоӣ аяқанд маврифта гузаштааст.

Дар сатҳи мамлакат амнияти озуқавориро метавон бо тарзи воридоти маҳсулоти озуқа, ҳамҷоягии истеҳсоли худӣ ва воридот, инчунин танҳо истеҳсоли худӣ, таъмин намуд, аммо таъмин дар асоси истеҳсоли худӣ афзалиятноктар аст.

истеҳсолшудагон талабот на-дорад, бо нархи нисбатан арзон; - нокифоягии дастгирии давлатии соҳаҳои афзалиятно-кии комплекси агросаноатӣ бо мақсади ташкил намудани муҳити рақобат ва ба вучуд овардани моли рақобаткунанда бо моли воридотӣ;

- паст рафтани қобилияти харидорони истеҳсолкунандагон, дастнорасии истеҳсоли маводи гизоӣ аз рӯйи меъёрҳо, асосан бо сабаби сатҳи баланди таваррум дар бахши истеҳмоли ва дар натиҷа сифатан бадшудани ратсиони хӯрок;

- нокифоягии тухми боси-фати зироатҳо, номуқамали соҳаи тухминравӣ, ғайриқофӣ будани корҳо оиди хушгоҳкунии ҷорҳо ва рушди қаблуқии ҷомеаи соҳибкорӣ ба бахши агросаноати мамлакат;

- дар сатҳи паст қарор гирифтани амалисозии муносибатҳои маркетингӣ дар фаъолияти субъектҳои молистеҳсолкунандаи соҳаи агросаноатӣ;

ри мо аз муҳимтаринҳо. Махз, бо назардошти ин зарурати, Ҳукумат таъмини оро яке аз маъсалаҳои марказӣ эътироф на-мудааст. Ҳолати ҳозираи амнияти озуқавории Тоҷикистон, агар объективона мувофиқи критерияҳои зикршуда мавриди таҳлил қарор гирад, нисбадан ба қаблуқии барномаҳои фишангҳои амнияти таъминоти иқтисодӣ-ташкили пеш аз Ҳама эҳёкунанда ва таъминкунанда аз ҷониби давлат аст.

Ҳиссаи зиёди субъектҳои истеҳсоли дар раванди фаъолият ба мушқилои норасони фондҳои гардон, востаноати асосии истеҳсоли муосир, техника ва технологияи зарурӣ вомеҳуранд.

Соҳаҳои соҳибкорони истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ нисбат ба меъёрҳои мавҷудани тахно ратсионӣ, ҳатто минималӣ, ҷороти истеҳсолот, зиёдашавии фарқияти истеҳмоли қисми неқуваҷов ва оеббандии аҳоли мушоҳида мегардад.

Ҳиссаи зиёди субъектҳои истеҳсоли дар раванди фаъолият ба мушқилои норасони фондҳои гардон, востаноати асосии истеҳсоли муосир, техника ва технологияи зарурӣ вомеҳуранд.

Соҳаҳои соҳибкорони истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ нисбат ба меъёрҳои мавҷудани тахно ратсионӣ, ҳатто минималӣ, ҷороти истеҳсолот, зиёдашавии фарқияти истеҳмоли қисми неқуваҷов ва оеббандии аҳоли мушоҳида мегардад.

ҳатари маҳсулоти воридотӣ дар кишвар бисёр ҷорабинҳои анде-шида шудаанд, вале ин ҷараёни мушқил буда, тақмили мунтазамро меҳонад. Маҳсули таъйируно бозомӯши мутахассисон ва ташиқили шабакаи назорати лаборатории ҳозиразамони муҳаҷҷаз бо технологияи нави муайянкунанда сифати маҳсулоти озуқаворӣ мувофиқи мақсад мебошад.

Воридоти озуқаворӣ ба Тоҷикистон асосан бод ҳолати пахшшуда ба он маҳсулоте бошад, ки аз ҷиҳати шароити иқлим истеҳсолшави ғайри имкон ва ҳаҷми истеҳсолшави айни замон талаботи кишвар таъмин на-менамад. Бо назардошти ҳолати имрӯзаи иқтисодиёти кишвар дар маҷмӯъ ва комплекси агросаноатӣ дар алоҳидагӣ, зарур аст, ки бо ташаққули сомондиҳии хуби назорати гумрукӣ ва экологии озуқаворӣ бод барномаи миқёсан фароҳи маҳдудкунии воридоти маҳсулоти хӯрқаворӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ тахия ва ба роҳ монда шавад.

Аз сатҳи ва устувори амнияти озуқаворӣ ҳар як шаҳрванд ам-нияти озуқаворӣ минтақа, мам-лакат, амнияти давлат ва амнияти ҳар гуна иттифокҳои иттиҳоди минтақавию ҷаҳонӣ вобастагии зиёд дорад.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Соли 1921 дар ноҳияи Нов таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Дар вазифаҳои муаллим, котиби Кумитани ҳизби коммунисти Ленинобод, котиби Кумитани ҳизби коммунисти вилояти Ленинобод, раиси Комитчорони вилояти Ленинобод кор кардааст.

Дар қабулгоҳи ҳуҷраи табобати бемориҳои ҷашми Маркази сала-матии рақами 1-уми шаҳри Истаравшан нисбандонии зиёде менишастанду ҳамширани шафқат тибки навбатар ҳар якеро назди духтур даъват мекард.

Дар қабулгоҳи ҳуҷраи табобати бемориҳои ҷашми Маркази сала-матии рақами 1-уми шаҳри Истаравшан нисбандонии зиёде менишастанду ҳамширани шафқат тибки навбатар ҳар якеро назди духтур даъват мекард.

Дар қабулгоҳи ҳуҷраи табобати бемориҳои ҷашми Маркази сала-матии рақами 1-уми шаҳри Истаравшан нисбандонии зиёде менишастанду ҳамширани шафқат тибки навбатар ҳар якеро назди духтур даъват мекард.

Дар қабулгоҳи ҳуҷраи табобати бемориҳои ҷашми Маркази сала-матии рақами 1-уми шаҳри Истаравшан нисбандонии зиёде менишастанду ҳамширани шафқат тибки навбатар ҳар якеро назди духтур даъват мекард.

• Даме бо фарзонагон

БО ШОГИРДОНИ ШИНОХТА ВА ШҶҲРАТМАНДАШ ИФТИХОР ДОРАД

Устод, дар Фестивал-озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ – «Парасту-2011», ки дар он тамоми театрҳои шаҳри навоҳӣ ва пойтахт иштирок доштанд, хангоми ифтитоҳи озмуни дар Театри давлатии академии драмавии ба номи А.Лоҳутӣ ҳурмат иззат ва таваҷҷуҳи хунариҷаҳо шинохта беш аз ҳама ба шумо буд. Шогирдон дастархонашонро таъриҳе аз каноратон дур намешуанд. Ин ҳурмати эҳтиромро чӣ тавр сазовор гардида?

Расо 40 сол мешавад, ки барои пешрафти санъати касбии тоҷик, алалхусос инкишофи театрҳои Тоҷикистон, хизмат кардаам ва ҳанӯз ҳам омодаи хизматам. Аз ин миқдор 35 солаш дар факултети санъати Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко ва Институти давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода сарф шуд.

Албатта, дар байни шогирдонии зиёде аз ман сабаки маҳорати актёрӣ, нуқти саҳна ва режиссура омӯхта, алҳол дар театрҳои касбӣ халқии Тоҷикистон ва Бухорову Самарқанд фаъолият мекунанд. Шумораи шогирдоним аз 400 нафар зиёд аст, ки миёни эшон Хунариҷаҳои халқии Тоҷикистон, Арбобони шоистаи санъати Тоҷикистон, барандагони Ҷоиизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ, Хунариҷаҳои шоистаи Тоҷикистон ва Аълочиёни фарҳанги Тоҷикистон ҳеле бисёрд. Ин ҷо метавон номҳои роҳбарии бадеии Муассисаи давлатии «Театри тамошобини навра» (Ахорун), Хунариҷаҳои халқии Тоҷикистон, барандаи Ҷоиизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ Фарруҳ Қосимов (руҳаш шод бод!), директори Театри давлатии академии драмавии ба номи А.Лоҳутӣ, Хунариҷаҳои халқии Тоҷикистон Ибодулло Маширабов, саррежиссёри Театри давлатии русии ба номи В.Маяковский, Хунариҷаҳои халқии Тоҷикистон Баҳодур Миралӣбеков, Арбобии шоистаи санъати Тоҷикистон Мирзатован Миров, Арбобии шоистаи санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маъруфшо Мазхабшоев, Хунариҷаҳои халқии Тоҷикистон-Шералӣ Абдулҷаев, Асалбек Назриев, Нурullo Абдуллоев, Қибриддин Чакалов, Аҳмадшо Улфатович, Зулфия Тӯйчиева, Асалбек Саодатова, Сабоҳат Қосимова, Исо Абдурашидов, Савринисо Сабзалиева, Саодат Азизова, Ортиқ Қодир, Бобоҷон Хасанов, Курбон Собир, Хунариҷаҳои шоистаи Тоҷикистон -Мирзоалӣ Муҳаммадиев, Муҳаммадҷон Шодиев, Гулсара Қодирова, Шавкат Халилов, Аловуддин Абдуллоев, Очани Биқа ва Зика, хунариҷаҳои боистеъдод Латифат Барзиева, Хотам Нуров, Розия Хайдарова, Шарифа Давлатбекова, Абдурахмон Ашӯров, Саломмурод Бобомуродов, гуруҳи «Гармисо» ва дигаронро зикр намуд.

Дар ин рӯйхат боз дахлно номҳои шогирдонро метавон ном бурд, ки имрӯз дар соҳаи санъати театрӣ, кино ва телевизион пурсарф кор мекунанд ва ман имрӯз бо шогирдонии шинохта ва шӯҳратманди ифтихордорам.

Шансаи роҳи шумо дар ҷодаи санъат чӣ гуна оғоз ёфт, киҳо ба шумо ҳаққи устодӣ доранд дар роҳи мушқил, вале нурифтаи санъат раҳнамони шуманд?

Боре дар маркази ноҳияи Рӯшон концерт додем. Он вақт сурӯдҳои «Гул мекунад» (шеърӣ М.Турсунзода, оҳанги Ф.Ғуломалиев), «Мақбубан чон» (шеърӣ М.Раҳимӣ, оҳанги А.Қашқарӣ), «Менламан» (шеърӣ Бахтиёр, оҳанги М.Хотамов)-ро иҷро намудам, ки ба тамошобинон хуш омад. Ин соли 1950 буд.

Он айём ба инкишофи санъат дар кишвар ҳеле диққат медиоданд ва ҳар сол пойтахт Азназаргузарони ҷумҳуриявии круҷҳои худфаъолияти бадеӣ дӯр мешуд. Устодонам Ғуломҳайдар Ғуломалиев ва Махмадназар Хотамов деҳа ба деҳа гапна, гулҳои худро гулчин карда, дар маркази ноҳия чамъ оварданд. Расо як моҳ машқ карда, бори нахуст соли 1953 ба шаҳри Сталинобод (ҳоло Душанбе) омадем. Азназаргузарони ҷумҳуриявии круҷҳои худфаъолияти бадеӣ дар Театри тобистонаи пойтахт (маъруф бо номи Зелёный театр) оғоз ёфт. Пеш аз оғози концерт устод Хотамов наздамон омада гуфт:

«Дар толор котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров нишастааст. Эҳтиёт бошед, дасту по гу му накуед.
Ман дар Азназаргузарони ҷумҳуриявии «Гул мекунад» ном шеърӣ М.Турсунзода роҷро кардам. Сурӯдоним ба Ғафуров писанд омаду пеш аз хатми сурӯд ба қарқазани сар кардам...»

Бади хатми концерт Бобоҷон Ғафуров назди мо омада, ҳеле суҳбатҳои хуш гуфт ва барои кори ояндамон барорхост. Дар чамъ-

бастии азназаргузарони санъаткорони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар байни вилоятҳо ва ноҳияи Рӯшон дар байни ноҳияҳо ҷой аввалро ишғол карданд. Бади тӯҳфасувори Бобоҷон Ғафуров аз назари маданият Мусо Раҷабов мусураед, ки ба санъаткори рӯшонӣ А.Абдурахмонов чӣ тӯҳфа доданд.

«Соати зебои дастӣ, ҷавоб дод вазири маданият.
Пас Бобоҷон Ғафуров фармуланд, ки иловатан ба ман боз як рӯбоби нави кошғари тӯҳфа кунанд. Рӯбоби кошғари ва соат нахустин тӯҳфам буд.

Метавон гуфт, ки дар санъати касбӣ ман Ғуломҳайдар Ғуломалиев ва Махмадназар Хотамовро аввалин устодони худ мекӯнам.

«Янӣ, тӯҳфаи нахустини шумо тавачҷуҳи котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров ва соати дастӣ буд. Вале шӯҳрати нахустин, шӯҳрати бешгарае кай ба даст омад?»

«Тавре болотар ишора кардам, ҳар сол дар пойтахт Азназаргузарони ҷумҳуриявии санъаткорони Тоҷикистон мегузаишт. Айнан, пас аз як сол боз дар Театри тобистона концерт додем. Устод Ғуломҳайдар маро ба пардозхонаи театр даъват кард. Он ҷо муҳбири махсус рӯзномаи «Комсомольская правда» А.Скрипник интизори буди мехост бо ман сӯҳбат кунад.

«Хамин тавр, 16 январӣ соли 1955 дар рӯзномаи «Комсомольская правда» дар боран ман «Соловьиный Памир» ном мақола чоп шуд. Бади чанд вақт хаткашонии маркази ноҳия дар як рӯз ба ман 250 мактуб овард. Мактубҳо аз тамоми ҷишвару қанори СССР баронд.

Соли 1955, хангоме ки барои таҳсил ба Москва мерафтам, аз эҳтиёт чанд сурӯдиро ҳамроҳам гирифтаам. Дар арафаи Соли нави унвонии яке аз муҳлисонам Эмма Андреевна отхрифтаи фристодта, тафриқсан кардам. Ӯ дар мактуби ҷавобнаш навишт, ки дар метроби Маяковский вохӯрем.

Бади шиноҳӣ Эмма ман ва шарикамро ба хонааш ба мекмонӣ даъват кард...
Модараш бо хайрат ба ман мегарист.

«Модарчон, ин кас Аскар. Хамон чавоге, ки дар бораш хонда буед», - гуфт бо хурсандӣ Эмма. Модараш хушхол гардида, пас аз аҳволпурии аз хонаводаамон, обу ҳаво, умуман дар боран Помир бисёр пурусоно кард. Дар охири як зиёфати хуби маскавӣ доданд.

«Аскар Абдурахмонович, масъалаи таҳсил дар шаҳри Москва чӣ тавр ба миён омад?»
«Ману шарикам Давлатмамад Ғуломалиев аз деҳаи Дерӯшон ба Душанбе омада, аз имтиҳон-сӯҳбатҳои номияндаи Институти давлатии театрии бадеии шаҳри Тошқанд ба номи А.Н.Островский Михаил Фатахов гузаштем. Ба шаҳри Тошқанд сафар кардем, аммо ҷойҳо аллақай пур буданд. Баъд ба шаҳри Душанбе баргаштем ва ба устод Мехрубан Назаров занг задем. Он кас пурсиданд:

«Барои хондан ба Москва меравӣ? Ман розӣ будам, ки дар кӯچه бошад, бояд хонам. Яке аз устодони шинохтаи ГИТИС – Институти давлатии санъати театрии шаҳри Москва Нина Викторовна Черфанова барои имтиҳон ва интихоби дӯхтарони маҳаллӣ ба Душанбе омада буд. Ба ин рӯйхат Фотима Ғуломова, Социда Ғуломова, Борон Сангмамадова, Мастура Давлатова дохил буданд. Ман низ аз имтиҳон сӯҳбат гузаштам, аммо Нина Викторовна

гуфт, ки аз Олга Ивановна Пижова иҷозат пурсем. Пас Н.В.Черфанова ба Олга Ивановна телефон кард, ки дар байни довталабон як «бӯдбу» ҳам будааст, лекин писарбача аст. Хамроҳамон гирифт не?
«Гирфта биёред, «бӯдбу» буданаширо месанҷем», - гуфт Олга Ивановна.

Пас бо ин гуруҳ ба Москва рафтам. Аз ҷамаи мо дар толори худӣ ГИТИС имтиҳони дохилшавӣ гирифтанд. Дар баробари ректори институти, устодони инчунин Олга Ивановна Пижова, Борис Владимирович Бибиқов, Иосиф Моисеевич Раевский – мудири кафедраи маҳорати актёрӣ ва дигар

таълиму тарбия ёфт. Шояд аз ин сабаб шогирдонии ин гуруҳ хеле пуркуват баромаданд.
Вақте ки соли 1960 ГИТИС-ро хатм кардем, студияи моро ба Театри мусиқӣ-мазҳакавии ба номи А.С.Пушкини шаҳри Ленинобод (ҳоло Сугд) фирстониданд. Устодам Олга Ивановна Пижова аз холи мо хабар ёфта, ба номи котиби якуми КМ партияи коммунистӣ Тоҷикистон Чаббор Раёулов мактуб навишт. Мактуб ҳеле бо сӯзу гудоз навишта шуд. Дар он омада буд, ки мо шогирдонро барои театри драмаӣ тайёр кардам, на барои театри мусиқӣ-мазҳакавий. Пас бо супориши Чаббор Раёулов як комиссияи босалоҳият

тети санъати театрии Институти давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода, 1983-1987 доктенти кафедраи режиссура, 1987-1993 доктенти кафедраи маҳорати актёрӣ, 1993-2003 мудири кафедраи маҳорати актёрӣ ва 2003-2006 пропретор оид ба таълими Институти давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода буд.

14 июли соли 1993 ба Аскар Абдурахмонов унвони профессорӣ доданд. Маъсуф аз моҳи феввали соли 2006 инчунин мудири шӯъбаи санъатшиносии Паҷушишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мекӯшад.

Ба каламаш китобҳои «Путь на сцену» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

таълиму тарбия ёфт. Шояд аз ин сабаб шогирдонии ин гуруҳ хеле пуркуват баромаданд.
Вақте ки соли 1960 ГИТИС-ро хатм кардем, студияи моро ба Театри мусиқӣ-мазҳакавии ба номи А.С.Пушкини шаҳри Ленинобод (ҳоло Сугд) фирстониданд. Устодам Олга Ивановна Пижова аз холи мо хабар ёфта, ба номи котиби якуми КМ партияи коммунистӣ Тоҷикистон Чаббор Раёулов мактуб навишт. Мактуб ҳеле бо сӯзу гудоз навишта шуд. Дар он омада буд, ки мо шогирдонро барои театри драмаӣ тайёр кардам, на барои театри мусиқӣ-мазҳакавий. Пас бо супориши Чаббор Раёулов як комиссияи босалоҳият

тети санъати театрии Институти давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода, 1983-1987 доктенти кафедраи режиссура, 1987-1993 доктенти кафедраи маҳорати актёрӣ, 1993-2003 мудири кафедраи маҳорати актёрӣ ва 2003-2006 пропретор оид ба таълими Институти давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода буд.

14 июли соли 1993 ба Аскар Абдурахмонов унвони профессорӣ доданд. Маъсуф аз моҳи феввали соли 2006 инчунин мудири шӯъбаи санъатшиносии Паҷушишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мекӯшад.

Ба каламаш китобҳои «Путь на сцену» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

тети санъати театрии Институти давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода, 1983-1987 доктенти кафедраи режиссура, 1987-1993 доктенти кафедраи маҳорати актёрӣ, 1993-2003 мудири кафедраи маҳорати актёрӣ ва 2003-2006 пропретор оид ба таълими Институти давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода буд.

14 июли соли 1993 ба Аскар Абдурахмонов унвони профессорӣ доданд. Маъсуф аз моҳи феввали соли 2006 инчунин мудири шӯъбаи санъатшиносии Паҷушишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мекӯшад.

Ба каламаш китобҳои «Путь на сцену» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи хунар» (Душанбе, «Ому», 2007) ва «Ифтихори сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Адиб», 2008) мансубанд.

Бо мелалҳои «Барои меҳнати шумо» (учебное пособие, Душанбе, «Ирфон», 1966), «Гурминдҷ Завкибеков» (Вилносо, 1978, буклет), «Рустами сахнаи тоҷик» (Душанбе, «Ирфон», 1990), «Пахлавони се майдон» (аз ҳафт ва фаъолияти Гурминдҷ Завкибеков, Душанбе, «Ирфон», 2005), «Боргоҳи

КОРХОНАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТӢ ОИД БА ТАШКИЛИ ФУРӯШИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ИДОРАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Озмуни №5-ро оид ба иҷора супоридани амволи давлатӣ 7 марти соли 2012 баргузор менамояд

№	Мавқеи ҷойгиршавии объекти иҷора	Суроға	Тавзеҳоти объекти иҷора	Таъинот	Нархи ибтидоии солонаи объекти иҷора	Мӯҳлати иҷора
1	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-уми бинои №1, масоҳаташ 11 м²	савдо	584	1 сол
2	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	2 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-ум, масоҳаташ 23,31 м²	савдо	1153	1 сол
3	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	2 утоқи қорӣ дар тахонаи бино, масоҳаташ 88 м²	хӯроки умумӣ	4760	1 сол
4	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ аз ҳисоби ҳудуди қорхона, масоҳаташ 5,7 м²	савдо	326	1 сол
5	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	масоҳати 1812 м² аз ҳисоби ҳудуди қорхона	таваққуфгоҳ	3553	1 сол
6	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-ум аз ҳисоби бинои №4, масоҳаташ 3 м²	савдо	175	1 сол
7	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	3 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-ум аз ҳисоби бинои ошхонаи қорғарӣ, масоҳаташ 41,34 м²	хӯроки умумӣ	2379	1 сол
8	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ аз ҳисоби тахонаи бинои ҷойхонаи «Сино», масоҳаташ 69 м²	варзишӣ	4132	1 сол
9	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	5 утоқи қорӣ аз ҳисоби бинои ҷойхонаи «Сино», масоҳаташ 144 м²	хӯроки умумӣ	8254	1 сол
10	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ аз ҳисоби бинои табобатӣ, масоҳаташ 17,5 м²	хӯроки умумӣ	1036	1 сол
11	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-ум, масоҳаташ 19,8 м²	сартарошхона	1160	1 сол
12	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-ум аз ҳисоби бинои №3, масоҳаташ 16,24 м²	савдо	965	1 сол
13	Осоншӯҳи «Зумрад»	ш. Исфара, к. Собитова 200	1 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-ум аз ҳисоби бинои №3, масоҳаташ 16,24 м²	савдо	965	1 сол
14	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 22,7 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	2519	1 сол
15	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 10 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	1110	1 сол
16	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 7,5 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	999	1 сол
17	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 4 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	533	1 сол
18	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 8,8 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	1172	1 сол
19	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 2 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	222	1 сол
20	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 17 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	1886	1 сол
21	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 9,36 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	1039	1 сол
22	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 10 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	1110	1 сол
23	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 141	масоҳати 6,4 м² аз ҳисоби ҳудуди донишгоҳ	савдо	781	1 сол
24	ҶСК «Фурудгоҳи байналмилалӣ Хучанд»	ш. Хучанд, к. Фурудгоҳ 15	масоҳати 3,6 м² аз ҳисоби ҳудуди қорхона	савдо	1169	1 сол
25	ҶСК «Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе»	ш. Душанбе, к. Титов 32/2	масоҳати 1,05 м² аз ҳисоби ҳудуди биноҳои фурудгоҳ барои гузоштани таҷҳизоти пардохти хизматрасонии мобилӣ	техникӣ	1190	1 сол
26	ҶСК «Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе»	ш. Душанбе, к. Титов 32/2	масоҳати 0,4 м² аз ҳисоби ҳудуди бинои фурудгоҳ барои гузоштани таҷҳизоти бонкӣ	техникӣ	588	1 сол
27	ҶСК «Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе»	ш. Душанбе, к. Титов 32/2	масоҳати 0,54 м² аз ҳисоби ҳудуди бинои фурудгоҳ барои гузоштани таҷҳизоти бонкӣ	техникӣ	419	1 сол
28	Институту гастроэнтерология	ш. Душанбе, к. Маяковский 2	масоҳати 60 м² аз ҳисоби ҳудуди институт	техникӣ	17251	1 сол
29	Маркази миллии таҳҳис	ш. Душанбе, к. Дехотӣ 48	масоҳати 1 м² аз ҳисоби боми бино	техникӣ	561	1 сол
30	Пажӯҳишгоҳи илмӣ ва клиникӣ стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй	ш. Душанбе, к. Хучандӣ 13	1 утоқи қорӣ дар ошёнаи 1-ум, масоҳаташ 24,9 м²	савдо	2179	3 сол

Қабули дархостҳо барои иштирок кардан дар озмун ва ба қайд гирифтани иштироккунандагон аз рӯи нашр шудани эълони мақсуд дар шаҳри Душанбе, хиббони Рӯдакӣ 44 оғоз ёфта ва як соат пеш аз сартавонидани озмун анҷом меёбад.

Ҷойи баргузоршавии озмун - ш. Душанбе, хиббони Рӯдакӣ 44. Тел: 221-73-74, 221-33-66. Озмун соати 10⁰⁰ баргузор мегардад.

Пардохти кафолатнок барои иштирок кардан дар озмун ба дахл нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои як объект баробар аст. Пардохти кафолатнок тариқи нақдӣ ба кассани Қорхона ё гайринақдӣ ба суратхисоби Қорхона супорида мешавад.

Дар ҳолати ғолиб баромадан, Иҷорагир ба ҳисоби Қорхона боҷи комиссиониро ба андозаи 5 фоиз аз ҳаҷми иҷоранулуни солона ба суратхисоби Қорхона ва боҷи давлатиро ба андозаи 0,1 фоиз аз ҳаҷми иҷоранулуни солона ба суратхисоби давлатдор пардохт менамояд, ки ин маблағҳо ба арзиши объекти иҷора дохил намешаванд. Ғолиби озмун он касе доништа мешавад, ки нақд аз ҳама баледрӯ пешниҳод кунад.

Маълумоти иловагиро оид ба гузаронидани озмун бо нишонии зерин: ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 44, тел: 221-33-66, 221-49-87, 221-73-74 ва сомонаи интернетии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон WWW.GKI.TJ гирифтани мумкин аст.

ЭЪЛОН

Иҷроии Суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе амволи да ҳабсгирфташудаи манқули зеринро 2 марти соли 2012 соати 10⁰⁰ ба музояда мегузорад.

- 1) Як адад компютери тамгаи Samsung (Самсунг), бо ҳама таҷҳизоташ бо арзиши 2 400 сомонӣ
- 2) Як адад мизи таги компютер (истифодашуда, рангаш сурхчатоб) бо арзиши 900 сомонӣ
- 3) Як адад курсии нишаст (рангаш сиёҳ, истифодашуда) бо арзиши 300 сомонӣ
- 4) Як адад диван тройкаи истифодашуда (рангаш сурхи гулдӯр) бо арзиши 4000 сомонӣ

- 5) Як адад ҷевони деворӣ ҷубин (стенка), истифодашуда, рангаш ҷиғарӣ бо арзиши 4000 сомонӣ
- 6) Як адад телевизорӣ тамгаи Gaonhong (Ганкхон), андозаш 32, истифодашуда, рангаш сиёҳ бо арзиши 200 сомонӣ
- 7) Як адад видео тамгаи Дайво (рангаш сиёҳ, истифодашуда) бо арзиши 100 сомонӣ
- 8) Як адад мохворан тамгаи Старст (истифодашуда, рангаш сафед) бо арзиши 350 сомонӣ
- 9) Як адад дивани тамгаи Беко (истифодашуда, рангаш сиёҳ) бо арзиши 100 сомонӣ
- 10) Шаш адад баледрӯи маркази мусикӣ (истифодашуда, рангашон сиёҳи раҳи сафедлошта) бо арзиши 2 500 сомонӣ
- 11) Як адад кондиционерӣ тамгаи Тисл (истифодашуда, рангаш сафед) бо арзиши 1 500 сомонӣ
- 12) Як адад раҳти хоб бо ҷевонаш (спалний гарнитур), рангашон ҷиғарӣ, истифодашуда, бо арзиши 9000 сомонӣ
- 13) Як адад телевизорӣ тамгаи Томсон (истифодашуда,

- рангаш сиёҳ) бо арзиши 200 сомонӣ
- 14) Як адад телевизорӣ тамгаи Сонн (истифодашуда, рангаш сиёҳ) бо арзиши 300 сомонӣ
- 15) Як адад мизи сангӣ (сафеди раҳи зард дошта, поҳояш ҷубин, истифодашуда) бо арзиши 300 сомонӣ
- 16) Як адад ҷевони ошхона бо ҷиҳозҳои (кухонный гарнитур) истифодашуда, рангаш сафед, бо арзиши 3 200 сомонӣ
- 17) Як адад мошини ҷомашӯйӣ тамгаи Элчи (истифодашуда, рангаш сафед) бо арзиши 1 200 сомонӣ
- 18) Як адад ҷевони даромдгоҳи манзил (прихожка) истифодашуда, рангаш зард, бо арзиши 900 сомонӣ
- 19) Ду адад пардаи дару тиреза (зарди гулдӯр, истифодашуда) бо арзиши 800 сомонӣ.

Хоҳишмандон метавонанд бо нишонии: шаҳри Душанбе, кӯчаи Маяковский 32⁰⁰, ба Суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, хучраи 36 муроҷиат намоянд. Тел: 235-21-69.

АГРОИНВЕСТБОНК
SMS-МАЪЛУМОТДИҲИ ОИДИ АМАЛИЁТҲОИ ҚОРТҲОИ ПЛАСТИКӢ

Хизматрасонии «SMS-маълумотдиҳӣ» имконият медиҳад, ки таҳлили амалиётҳои бо ҳисоби корти пластикӣ гузаронидаро назорат баред. Маълумот тариқи SMS-хабар бателефонҳои мобилии дорандагони корти пластикӣ ирсол карда мешавад.

Барои пайваст шудан ба хизматрасонии SMS-маълумотдиҳӣ мизҷӯ ёед, ки муштариан яке аз операторони мобилии Тоҷикистон буда, ба бонк ариза пешниҳод намояд.

Маълумотҳои оиди ҳар як трансаксия бо ҳисоби корти пластикӣ; Маълумот оид ба итмом расидани мӯҳлати амали корти пластикӣ;

Маълумот оиди бақияи ҳисоб

Хизматрасонии НАВ!

Ба ҳисоби Шумо маблаг ба андозаи 1000 сомонӣ дохил шуд.

ҶСК «Агроинвестбанк»

www.agroinvestbank.tj +992 (44) 600-68-68

ЭЪЛОН

Иҷроии Суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе манзили истиқоматии қорхундорро бо масоҳати умумии 65,1 м², ки дар шаҳри Душанбе, хиббони И. Сомонӣ, бинои 89, хучраи 21, дар ошёнаи 3-юм воқеъ аст, 23 марти соли 2012 соати 10⁰⁰ бо арзиши 264 000 сомонӣ ба музояда мегузорад.

Хоҳишмандон метавонанд бо нишонии: ш. Душанбе, кӯчаи Маяковский 32⁰⁰, ба Суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, хучраи 36 муроҷиат намоянд. Телефон 235-21-69.

ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕРЕСА

Государственное учреждение по гидрометеорологии Республики Таджикистан получило финансирование от Всемирного Банка на реализацию Проекта модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии и намеревается использовать часть средств на услуги Ассистента/Переводчика в Группу Управления Проектом/Подразделение Координации Проекта.

Государственное учреждение по гидрометеорологии Республики Таджикистан приглашает кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, представить резюме и письмо с выражением заинтересованности для участия в конкурсе на оказание вышеуказанных услуг.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Не менее 2-х лет опыта работы переводчиком английского языка;
- Опыт административной работы и написания отчетов приветствуется;
- Владение компьютером с хорошо развитыми навыками работы с Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Outlook и всей офисной техникой;
- Отличные аналитические способности и навыки общения, способность представлять информацию в ясной и точной форме и в соответствующем формате;
- Способность эффективно работать в командном духе с другими сотрудниками.

Консультанты будут отобраны в соответствии в процедурами, указанными в Руководстве Всемирного Банка «Отбор и найм консультантов заемщиками Всемирного Банка» (издание май 2004 года, дополненное и переработанное в октябре 2006 года и мае 2010 года).

Заинтересованные специалисты могут получить дополнительную информацию по ниже указанному адресу в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Выражение заинтересованности и резюме должны быть доставлены до 20 февраля 2012 года по следующему адресу:

Государственное учреждение по гидрометеорологии Республики Таджикистан, вниманию Абдуалимова Каримджона Кудусовича, заместителя Директора. 734025, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шевченко, 47.

Тел: +992 37) 221 41 24 Факс: +992 37) 221 55 22
e-mail: abdualimov@mail.ru Web site: www.meteo.tj

Барҳам мекурад

→ Шахрванд Раҳмонов Баракатулло Турсуновроҷи, ки соҳиби Шаҳадатнома дар бораи байналҷири давлатии шахси воқеа ба сифати соҳибкори инфиролии №0000593 бо РҶМ 0930000390 мекӯшад ва оғро Нозироти андоз ноҳияи Хисор 24 июли соли 2009 додааст, фальсифаи соҳибкориро қатъ мекунанд.

Ҳама ару шикоят давомӣ як моҳ қабул карда мешавад.

→ Бозори мустақили ноҳияи Қолхозобод, ки дарон Шаҳадатнома дар бораи байналҷири давлатии №0018390 бо РҶМ 3310000733 ва РҶМ 330005160 мекӯшад ва оғро Нозироти андоз ноҳияи Ч. Рӯмин вилоти Хатлон бо сурӯғи қўчаи К. Марк, деҳоти С. Исоеви ноҳияи Ч. Рӯмин вилоти Хатлон 21 декабри соли 2009 додааст, фальсифаи соҳибкориро қатъ мекунанд.

Ҳама ару шикоят давомӣ як моҳ қабул карда мешавад.

→ Хотани деҳони «Давлат - 98», ки дар ҳудуди деҳоти Навобшир шаҳри Турсунзода воқеъ аст, фальсифаи соҳибкориро қатъ менамояд.

Ҳама ару шикоят давомӣ як моҳ қабул карда мешавад.

Эътибор надорад

→ Дафтариан иттиҳони №108819-и ғумшуда, ки оғро Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур соли 2008 ба Суфиев Тоҳир Сирочович додааст, эътибор надорад.

→ Мухри ғумшудаи ҶДМ «Ташкоти суртравии «Нур Балх», дарон РҶМ 020026679, эътибор надорад.

→ Шаҳтани хариду фурӯши таҳқиқати №13-1045-и ғумшуда, ки оғро Илораи отарналди давлатии ноҳияи Рӯдакӣ ба расмӣ дароварда, бо сурӯғи қўчаи Борбад шаҳри Сомонӣ, хаблӣ №55-и ноҳияи Рӯдакӣ 12 ноябри соли 2008 ба Азимов Уллубек Зулфирқович додааст, эътибор надорад.

→ Патент бо РҶМ 3430016169-и ғумшуда, ки оғро Нозироти андоз ноҳияи Бохтар 14 июли соли 2011 ба Исмом Назриддин Исломович додааст, эътибор надорад.

→ Патент бо РҶМ 3430015325-и ғумшуда, ки оғро Нозироти андоз ноҳияи Бохтар 16 майи соли 2011 ба Шарифова Гулҷебра додааст, эътибор надорад.

→ Патент бо РҶМ 3430014858-и ғумшуда, ки оғро Нозироти андоз ноҳияи Бохтар 11 апрели соли 2011 ба Наҳотов Талабно Исмомҷонвич додааст, эътибор надорад.

Роҳбарият ва қорамандони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мудирӣ шўъбаи иттилоотии таҳлили Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Сиддиқов бинобар вафоти

МОДАРАШ

ҳамдардин амиқ изҳор медоранд.

Роҳбарият ва қорамандони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар вафоти қораманди масъули Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

РАҶАБАЛӢ ТАБАРОВ

андўҳгин буда, ба наздикону пайвандони марҳум сабри ҷамил хоҳонанд.

Коллективни қорамандони идораи рўзномаи «Садои мардум» ба мудирӣ шўъбаи иттилоотии таҳлили Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Сиддиқов бинобар даргузашти

МОДАРАШ

изҳори ҳамдардӣ ва тасаллият менамоянд.

САДОИ МАРДУМ
«САДОИ МАРДУМ» - ба забони тоҷикӣ, Муассис - Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Рўзнома ба тарзи офсет дар КВД КТН «Шаҳри овоз», хиббони Саъдии Шерозӣ 16, ҷон шудааст.

САРМУҲАРРИР
ҶУМЪАХОН НАБОТОВ

ҲАЯТИ ТАҲРИРИЯ:
Неъматулло Солеҳов, Абдулмаҷид Муродов, Абзям Мусоев, Тилло Неққадамов, Далер Мерғанов, Бурҳониддин Каримов

Дар «Садои мардум» ба хотири чандандешағай матолибе низ нашр мешавад, ки идораи рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон ҳамакда набошад ва масъулияти онро ба дўш нагарад. Ҳаҷми мавод (ғайр аз мақолаҳои расмӣ ва супориши) бояд аз шаш саҳифаи дунтервалӣ зиёд набошад. Дастнависҳо ва суратҳо ба муаллифон пас гардонда намешавад.

НИШОНИИ МО: ш. Душанбе, хиббони Саъдии Шерозӣ 16. ТЕЛЕФОНҲО: қабулгоҳ - 238-53-71; Сармуҳаррир - 238-56-03, факс - 221-36-04; муовини якум, роҳбари шабакаи муҳбирони махсус - 238-53-56; муовини - 238-54-52; котиби масъул - 238-59-32; муҳаррири шўъбаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ - 238-58-95; муҳаррири шўъбаи соҳтори давлатӣ, конунгузорӣ ва тарбиоти ҳуқуқӣ - 238-52-97; шўъбаи маънавият, иттиҳодиҳои ҷамъиятӣ ва низоми қор - 238-58-91; муҳосиб - 238-53-49; шўъбаи эълон - 238-54-57; муҳбирони махсус дар Хучанд - 91-700-48-02, ВМКБ - 93-592-70-46, Қўргонтеппа - 91-931-11-61, Қўлоб - 95-166-90-72, Истаравшан 2-61-08. ПОЧТАИ ЭЛЕКТРОНИИ МО: sadoinardum@yandex.ru

Рўзномаи «Садои мардум» 29 октябри соли 2010 дар Вазорати Фаҳранги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав сабти ном шуд. Рақами қайд 0005/рз

Ба ҷопаш 15 феввали соли 2012, соати 16.30 иҷозат дода шуд. Адаби нашр 26715 нусха

Навбатдори шумора М. Рустамзода

Тарроҳони қомитерӣ И. Самоҳин ва Н. Исмомлова